

**Ба Шӯрои диссертационии 6D.КОА-018  
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон  
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17)**

## **ТАҚРИЗИ**

муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Муминзода Орифҷони Сафо дар мавзуи «Проблемаҳои танзими сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуқи гражданини соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 - ҳуқуқи гражданий; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии ҳусусӣ пешниҳод шудааст.

**Мутобиқати диссертатсия ба ихтисосҳо ва самтҳои илм, ки аз рӯйи онҳо диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст.** Мавзуи рисола, нақша, маводҳои илмию амалии дар рисола истифодашуда, натиҷаҳо, хулосаҳо ва тавсияҳои дар доираи тадқиқот манзуршуда ба ихтисоси 12.00.03 - ҳуқуқи гражданий; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии ҳусусӣ мувофиқат менамояд.

**Мубрам будани мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ.** Соҳаи нақлиёт яке аз соҳаҳои муҳимми иқтисодиёт буда, рушди он яке аз масъалаҳои афзалиятноки сиёсати пешгирифтai давлат мебошад. Фаъолияти нақлиётӣ қисми таркибии асосии пойгоҳи моддии иқтисодии тамоми давлатҳо аст. Он фаъолияти мұтадили иқтисодиёт, ҷойгиршавии оқилонаи қувваҳои истеҳсолкунанда ва самаранокии истеҳсолот ва хизматрасониҳоро таъмин менамояд.

Бехуда нест, ки дар паёмҳои ҳамасолаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳаи нақлиёт ва рушди он дикқати ҷиддӣ дода мешавад. Дар паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти ҶТ, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии ҶТ аз 26 декабри соли 2018 қайд шуда буд, ки: «дар шароити Тоҷикистон, ки 93 фоизи қаламрави

он аз кӯҳҳо иборат аст, соҳаҳои наклиёту коммуникатсия барои таъмин намудани рушди иҷтимоиву иқтисодӣ аҳамияти бузург доранд».

Дар ибтидои рисола муаллиф мубрамияти мавзуъро дуруст арзёбӣ карда чунин тавсиф менамояд: “Сугурта чун падидаи ҳаёти ҷамъияти аз даврони қадим ба инсоният маълум мебошад. Сугурта яке василаи ҷуброни заар, озод шудан аз ҷавобгарӣ, гаронии бартараф кардани оқибатҳои номусоид ва ҳимояи дигар манфиатҳои қонуни ҳисоб меравад. Имрӯз дар тамоми қишварҳои мутаракқӣ сугурта яке аз фаъолиятҳои даромадноктарин буда, ваъзи мураккаби молиявии ҷомеаро дар бобати ғун кардан ва тақсими тавозуни неъматҳои моддӣ ба эътидол меорад” (с. 19).

Ҳарчанд атрофи ин масъала баъзе таҳқиқотҳо руи кор омада бошанд ҳам, аммо маҳз масъалаҳое, ки муаллиф дар рисола баррасӣ кардааст, аз масъалаҳои дигар тадқиқотҳо фарқ намуда, назари хоси эҷодиро ифода кардааст. Диссертатсияи мазкур ба бартараф намудани як қатор ҳолигиҳо дар илми ҳукуқшиносии Тоҷикистон равона гардидааст. Аз ҳамин лиҳоз рисола дар шароити ҳозира ҳамчун кори илмӣ-назариявӣ мубрам ба ҳисоб меравад. Бинобар далелҳои зикршуда мубрамияти илмию амалии таҳқиқоти диссертационии Муминзода Орифҷони Сафо ягон шаку шубҳаеро ба вучуд намеорад.

**Дараҷаи навғонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва нуқтаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд.** Натиҷаҳои таҳқиқот дар доираи талабот ба диссертатсияҳо мутобики «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 муайян карда шудаанд, таҳия гардидааст. Рисола кори мустақили илмӣ-такхассусӣ ба шумор рафта, натиҷаи он барои рушди илм ва қонунгузории гражданию соҳибкорӣ заминаҳои заруриро фароҳам меорад. Диссертатсия бо услуби илмӣ навишта шудааст, ягонагии дохилӣ дорад, дорои натиҷаҳо ва нуқтаҳои навини илмии барои ҳимояи ошкор пешниҳодшаванда мебошад, ки онҳо дар бораи саҳми шахсии муаллифи диссертатсия дар илм шаҳодат медиҳад.

Дар диссертатсия маълумот оид ба истифодаи амалии натицаҳои илмии аз тарафи муаллифи диссертатсия бадастовардашуда ва тавсияҳо оид ба истифодаи хулосаҳои илмий оварда шудаанд. Роҳи ҳалли масъалаҳои пешниҳоднамудаи муаллифи диссертатсия асоснок ва сазовор ба баҳои мусбӣ мебошанд.

Муаллиф проблемаҳои хоси соҳаро баррасӣ кардааст. Таххилиҳо, хулосаҳо, тавсияҳо ва баҳсҳои илмии муаллиф аз мавқеи мустақили ўдарак медиҳад. Ном, нақша ва навишти рисола ягонагии доҳилӣ дорад ва пайдарҳаму мантиқона ифода шудааст.

Ба ҳимоя муқаррароти илмии зерин пешниҳод мегарданд, ки онҳо навғониҳои таҳқиқоти диссертатсияро ифода месозанд:

1. Манбаъҳои таъриҳӣ-хуқуқӣ ва муосири истифодакардаи муаллиф аз он шаҳодат медиҳанд, ки таърихи инкишофи сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии хуқуқи граждании соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий бо дарназардошти ба инобат гирифтани маҳсусиятҳои ташаккули он дар ин ё он марҳилаи таъриҳӣ ба давраҳои зерин чудо намудан мумкин аст: 1) давраи то Шӯравӣ (аз аҳди қадим то инқилоби Октябр); 2) давраи Шӯравӣ (баъди инқилоби Октябр то соли 1990); 3) давраи муосир (аз соли 1990 то имрӯз). Бояд қайд намуд, ки институти мазкур давра ба давра ташаккул ёфта, дар хуқуқи гражданӣ бо талаботи муайян, мазмуну моҳияти мушаххас ва шакли рушдёфтаи худ мерасад.

2. Сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии хуқуқи граждании соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий ҳамчун як падидаи нави илми хуқуқи гражданӣ дар ҶТ ба хисоб меравад. Шаклгирии ин навъи сугурта таърихи қадима дошта, қабл аз сугуртаи ихтиёрӣ дар таърихи чомеаи инсонӣ пайдо гардидааст. Падидаи мазкур дар натиҷаи ташкили принципи «тақсими зарар» пайдо гардидааст ва ин хулоسابарорӣ шаҳодати он мебошад, ки барқароршавии он дар давраи қадим дар замоне, ки чомеа шакли ҷуброни сугуртавӣ андеша намуд, ба миён омадааст ва сугурта ба давраи нави рушд ворид гардид, ки онро сугуртаи тиҷоратӣ меномиданд.

Дар шароити мусир бояд назорати доимӣ ба фаъолияти сүфуртавӣ ва механизимҳои хуқуқии он ба роҳ монда шавад ва дар сурати ба вучуд омадани камбудии қонунгузор онхоро бартараф намояд, то ки дар кишвар падидай сүфуртаи ҳатмии ҷавобгарии хуқуқи граждани соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий ҷавобгӯи манфиатҳои умумии ҷомеа, ки ҳар як иштирокчии ҳаракат дар роҳ, маҳсусан соҳибони воситаҳои нақлиёти автомобилий бошад.

3. Бо мақсади муайян кардани паҳлухои асосии сүфуртаи ҳатмии ҷавобгарии хуқуқи граждани соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий аз мағҳуми дар қонун пешбинишуда, ҳусусиятҳои хоси онро ҷудо намудан мумкин аст: а) Сүфуртаи ҳатмии ҷавобгарии хуқуқи граждани соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий ин намуди алоҳидаи сүфуртаи ҳатмӣ мебошад; б) Сүфуртаи ҳатмии ҷавобгарии хуқуқи граждани соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий ба андозаи қисман ё пурра пардоҳт намудани ҷуброни сүфуртавӣ (пардоҳти сүфуртавӣ) барои зараре, ки ба манфиатҳои молумулкӣ шахс вобаста ба уҳдадориҳои ӯ оид ба ҷуброни зарар ба шахсони сеюм равона карда шудааст; в) Сүфуртаи ҳатмии ҷавобгарии хуқуқи граждани соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий танҳо дар сурати аз ҷониби шахс истифода бурдани воситаи нақлиёт, аз ҷумла ҷавобгарии хуқуқи граждани интиқолдиҳанда расонида шудааст, ба миён меояд.

4. Сүфурташаванди ин соҳиби воситаи нақлиёт мебошад, ки ҳангоми ба вучуд омадани ҳодисаи сүфуртавӣ ба ҳаёт ва саломатӣ, инчунин зарари молумулкӣ ба шахси сеюм расонидааст, дар полиси шартномаи Сүфуртаи ҳатмии ҷавобгарии хуқуқи граждани соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий номи ӯ қайд кард шудааст.

5. Ба андешаи муаллиф сабаби рушди беандозаи сүфуртаи ҳатмии ҷавобгарии хуқуқи граждани соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий дар давраи мусир ва маҳсусиятҳои хосро ба даст овардан, инкишофи онро дар навбати худ ба ду давра метавон ҷудо намуд:

а) аз давраи соли 1990 то соли 1996. Дар ин давра қонунгузории махсуси сүгуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуқи граждани соҳибони воситай нақлиёти автомобилий рушд накарда буд ва он тавассути санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки дар умум муносибатҳо вобаста ба сүгуртари мукаррар менамуданд, танзим карда мешуд;

б) аз соли 1996 то инчониб. Ин давра бо он ҳусусиятнок аст, ки сүгуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуқи граждани соҳибони воситай нақлиёти автомобилий тавассути санадҳои меъёрии ҳуқуқии махсус танзим гардид, низоми сүгуртаи мамлакат рушд намуд, фаъолияти сүгуртавӣ инкишиф ёфт.

Таҳлили меъёрҳои қонунгузорӣ оид ба институти сүгуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуқи граждани соҳибони воситай нақлиёти автомобилий муаллифро ба хулоса овардааст, ки дар қонунгузории кишвар вобаста ба институти мазкур як қатор масъалаҳои баҳсталаб вучуд доранд. Ҷиҳати рафъи онҳо аз ҷониби муаллиф як қатор тавсияҳои амалий пешниҳод шудаанд:

1. Бо дарназардошти он ки амали Қонуни ҶТ «Дар бораи сүгуртаи ҳатмии ҷавобгарии гражданию ҳуқуқии соҳибони воситай нақлиёт» танҳо нисбат ба нақлиёти автомобилий паҳн мегардад, аз ин рӯ, мувофиқи мақсад аст, ки ба Қонуни мазкур тағйироти даҳлдор ворид карда шуда, номи он дар таҳрири зерин ифода карда шавад: Қонуни ҶТ «Дар бораи сүгуртаи ҳатмии ҷавобгарии гражданию ҳуқуқии соҳибони воситай нақлиёти автомобилий».

2. Дар м. 1 Қонуни ҶТ «Дар бораи сүгуртаи ҳатмии ҷавобгарии гражданию ҳуқуқии соҳибони воситай нақлиёт» мағҳуми соҳибони воситай нақлиёт дар таҳрири зерин ифода карда шавад: «Соҳибони воситай нақлиёт – ин соҳибмулкoni воситай нақлиёт, инчунин шахси дорои воситаҳои нақлиёт дар заминаи ҳуқуқи пешбурди хочагидорӣ ё идораи оперативӣ ё дар ҳама гуна асосҳои ҳуқуқии дигар (ичора, ваколатнома барои ҳуқуқи рондани воситай нақлиёт, санади мақомоти

дахлдор оид ба интиқоли воситай нақлиёт ба ин шахс ва монанди инҳо), ба шумор меравад».

3. Ба м. 1 Қонуни ҶТ «Дар бораи сүгуртаи ҳатмии ҷавобгарии гражданию ҳуқуқии соҳибони воситай нақлиёт» тағиирот ворид карда шуда, мағхуми сүгурташаванда ба таври зайл ифода гардад: «Сүгурташаванда ин соҳиби воситай нақлиёт мебошад, ки ҳангоми ба вуҷуд омадани ҳодисаи сүгуртавӣ ба ҳаёт ва саломатӣ, инчунин зарари молумулкӣ ба шахси сеом расонидааст, дар полиси шартномаи СҲҶҲГСВНА номи ӯ қайд гардидааст».

4. Бо сабаби он ки минбаъд дар ҶТ муносибатҳо вобаста ба СҲҶҲГСВНА тибқи Қонуни ҶТ «Дар бораи сүгуртаи ҳатмии ҷавобгарии гражданию ҳуқуқии соҳибони воситай нақлиёт» сурат мегирад, аз ҳамин лиҳоз, ба мақсад мувоғик аст, ки қарори Ҳукумати ҶТ «Дар бораи сүгуртаи давлатии ҳатмии масъулияти шаҳрвандии соҳибони воситай нақлиёт» аз 10 июни соли 1996, №244 аз эътибор соқит дониста шавад. Мавҷудияти қарори мазкур дар баробари Қонуни зикршуда дар танзими баъзе муносибатҳои сүгуртавӣ дар самти мазкур дуҳурагиро ба миён меорад.

5. Бо мақсади рушди минбаъдаи соҳаи сүгурта, аз ҷумла СҲҶҲГСВНА ва муайян намудани вазъи кунунӣ, мушкилот, роҳҳои ҳал ва дурнамои ин соҳа зарурият пеш омадааст, ки «Стратегияи рушди соҳаи сүгурта дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳия ва қабул карда шавад.

**Асоснокӣ ва мультамад будани хulosaho ва тавсияҳое, ки дар диссертатсия зикр гардидаанд.** Муқаррароти илмии диссертатсия ва натиҷаҳои илмӣ, ки дар бобҳо ва зербобҳо, инчунин хulosai кор ифодай худро ёфтаанд, аз саҳми шахсии муаллиф дарак медиҳанд. Ҳамзамон муаллиф ақидаҳои худро тавассути мақолаҳои илмӣ, маърузаҳо дар семинарҳои назариявӣ ва конференсияҳои илмӣ-амалӣ ба омма пешкаш намудааст.

Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертационӣ, аз он ҷумла нуктаҳои илмӣ, ки ба ҳимоя пешкаш шудаанд, заминаи кофӣ ва боэътиҳоди назариявӣ

ва методологӣ доранд. Асосҳои назариявии таҳқиқоти диссертатсияро корҳои илмии олимони ватаниву хориҷӣ, ки ба масъалаи мазкур бахшида шудаанд, ташкил медиҳад. Заминаҳои амалии таҳқиқотро таҷрибаи ватаний ва мақомоти давлатии ваколатдор ташкил додааст. Асосҳои методологии таҳқиқоти диссертатсиониро усулҳои умуминазариявӣ ва маҳсуси хукуқӣ ташкил додаанд.

Муаллиф хулосаю пешниҳод ва тавсияҳои худро бо сарчашмаҳои дақиқи илмӣ бо истинод овардан ба маводи илмӣ ва қонунгузорию корҳои амалий асоснок намудааст.

**Аҳамияти илмӣ, амалий, иқтисодӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо.** Масъалаҳое, ки дар диссертатсия мавриди омӯзиш ва таҳлилу баррасӣ қарор гирифтаанд, дар дигар корҳои илмӣ, ки ба масъалаҳои марбут ба унсурҳои асари баррасигардида бахшида шудаанд, метавонанд мавриди корбурд қарор гиранд.

Натиҷаҳои таҳқиқоти илмиро дар такмили қонунгузории гражданий ва соҳибкорӣ истифода бурдан мумкин аст. Хулоса ва пешниҳодҳои муаллиф дорои аҳамияти илмӣ-амалий буда, метавонанд дар ҷараёни таълими фанҳои ҳукуқи соҳибкорӣ, ҳукуқи гражданий, курсҳои таҳассусмандӣ ба донишҷӯёни факултетҳои ҳукуқшиносии макотиби олии кишвар истифода бурда шаванд.

Аҳамияти иқтисодӣ ва иҷтимоии рисола дар он мебошад, ки он ба беҳтар намудани вазъи ҳукуқии соҳибони воситай нақлиёт равона шуда, мавқеи ўро дар ҷомеа аз лиҳози иҷтимоӣ ва иқтисодӣ мустаҳкам менамояд.

**Чоп намудани таълифоти натиҷаҳои диссертатсия дар матбуоти илмӣ.** Рисоланавис вобаста ба кори илмӣ 10 мақолаи илмӣ нашр намудааст, ки 6-тои он дар мачаллаҳои пешбари тақризшаванда ва тавсиянамудаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои интишори натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсия интишор шудаанд. Хулоса,

натича ва нуктаҳои асосии диссертатсия дар маводи нашрташта инъикос ёфтаанд.

Нуктаҳои асосӣ, натичаҳо ва хуносайи диссертатсия дар кафедраи ҳуқуқи граждании факултети ҳуқуқшиносии ДМТ муҳокима ва маъқул дониста шудааст.

Натичаҳои асосии таҳқиқоти диссертационӣ дар конфронсҳои илмӣ-назариявӣ ва илмӣ-амалии байналмилалии зерин дар шакли маърӯзаи илмӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд: «Рушди қонунгузории соҳибкорӣ, тиҷоратӣ ва сайёҳӣ дар даврони Истиқолияти давлатии ҶТ» – маърӯза дар мавзуи «Рушди қонунгузории сугуртаи масъулияти граждании соҳибони воситаи нақлиёт дар ҶТ» (Душанбе, 30 октябри с. 2018); «Конститутсияи ҶТ ва низоми ҳуқуқи миллӣ: заминаҳои рушд ва дурнамои илми ҳуқуқшиносӣ» баҳшида ба «25-солагии қабули Конститутсияи ҶТ» ва 70-солагии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон» – маърӯза дар мавзуи «Рушди қонунгузории сугуртаи масъулияти граждании соҳибони воситаи нақлиёт дар давраи то Иттиҳоди Шӯравӣ» (Душанбе, 30 октябряи с. 2019); «Илм, маориф ва инноватсия: масъалаҳои мубрам ва ҷанбаҳои муосир» – маърӯза дар мавзуи «Чавобгарии тарафҳо тибқи шартномаи СҲҶҲГСВНА» (Таллинн, 16-18 декабряи с. 2020).

Ҳамчунин дар конференсияҳои илмӣ-назариявӣ ва илмӣ-амалии ҷумҳуриявии зерин маърӯза намудааст: «Ҳуқуқи нақлиёти ҶТ: ҳолати кунунӣ, мушкилот ва тамоюли инкишоф» – маърӯза дар мавзуи «Баъзе масъалаҳои танзими ҳуқуқии сугуртаи масъулияти ҳуқуқи граждании соҳибони воситаи нақлиёт» (Душанбе, 17 октябряи с. 2017); «Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявии ҳайати устодону кормандони ДМТ баҳшида ба «Соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ (с. 2019-2021)» ва «400-солагии Миробид Сайдои Насафӣ» – маърӯза дар мавзуи «Мағҳум ва хусусиятҳои сугуртаи масъулияти граждании соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий тибқи қонунгузории ҶТ» (Душанбе, 22 апрели с. 2019); «Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявии ҳайати

устодону кормандони ДМТ бахшида ба ҷашнҳои 30-солагии Истиқоли давлатии ҶТ, 110-солагии Шоири ҳалқии Тоҷикистон, Қаҳрамони Тоҷикистон Мирзо Турсунзода, 110-солагии Нависандай ҳалқии Тоҷикистон Сотим Улугзода ва «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақик ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф (с. 2020-2040)» – маърӯза дар мавзуи «Табиати ҳукуки шартномаи сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳукуки граждании соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий» (Душанбе, 22 апрели с. 2021).

**Ба талаботи КОА мутобиқ будани барасмиятдарории диссертатсия.** Диссертатсияи барасишаандаро ба вобаста ба ном ва нақшашо сохтор, муҳтаво, хулоса ва рӯйхати сарчашмаҳо ба талаботҳои мавҷуда ҷавобгу мебошад. Он аз 2 боб, 7 зербоб, хулоса ва номгӯи адабиёт (маъхазҳо) иборат мебошад, ки ба мақсад, вазифа ва мантиқи таҳқиқот асос ёфтаанд. Ҳачми умумии диссертатсия 199 саҳифаро ташкил медиҳад.

Дар муқаддима мубрамияти мавзуи диссертатсия, дараҷаи омӯзиши мавзузъ, объект ва предмети таҳқиқоти илмӣ, мақсад ва вазифаҳо, асосҳои методологӣ ва назариявии таҳқиқот, навғонии илмӣ, аҳамияти назариявӣ ва амалии диссертатсия асоснок ва барасай гардидааст.

**Боби якум** - ҳаҷман хеле васеъ буда, зери номи «Тавсифи умумии танзими ҳукукии сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳукуки граждании соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий» аз се зербоб таркиб ёфтааст ва ба барасии чунин масъалаҳо бахшида шудааст: Инкишофи танзими сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳукуки граждании соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий (ҷанбаҳои таърихӣ-ҳукукӣ ва муосири он); Мағхум ва ҳусусиятҳои сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳукуки граждании соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий; Таҳлили муқоисавӣ-ҳукукии сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳукуки граждании соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий дар давлатҳои хориҷӣ.

Муаллиф дар ин боб таҳлили муқоисавиро васеъ истифода бурда, қонунгузории ҶТ-ро дар бораи ин намуди сугурта бо қонунгузории Федератсияи Россия, Беларус, Молдова, Ўзбекистон, Озарбойҷон,

Қазокистон ва Украина мүкоиса карда, умумият ва хусусиятҳои факркунандаро мушаххас кардааст.

**Дар боби дуюм** - «Шартномаи сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуки граждани соҳибони воситай нақлиёти автомобилий», ки ба чор зербоб тақсим шудааст, муаллиф масъалаҳои Мағҳум, табиат ва шартҳои шартномаи сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуки граждани соҳибони воситай нақлиёти автомобилий; Ваъзи ҳуқуқии тарафҳои шартномаи сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуки граждани соҳибони воситай нақлиёти автомобилий; Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои тарафҳои шартномаи сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуки граждани соҳибони воситай нақлиёти автомобилий; Ҷавобгарии тарафҳо тибқи шартномаи сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуки граждани соҳибони воситай нақлиёти автомобилиро мавриди баррасии илмӣ қарор додааст.

Муаллиф ишора мекунад, ки дигар шакли ҷавобгарии ҳуқуқӣ, ки дар муносибатҳои шартномавӣ истифода бурда мешавад, ноустуворона ба ҳисоб меравад. Дар асоси шартномаи сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуки граждани соҳибони воситай нақлиёти автомобилий сӯғуртакунанда уҳдадор аст, пас аз рӯҳ додани ҳодисаи сӯғуртавӣ дар муҳлатҳои пешбининамудаи қонунгузорӣ пардохти сӯғуртавиро анҷом дихад.

Дар сурати риоя нагардидани чунин муҳлатҳо ва бидуни сабабҳои узрнок гузаронидани онҳо нисбати сӯғуртакунанда ноустуворона татбиқ карда мешавад. Ноустуворона дар шартномаи мазкур метавонад ҳам қонунӣ ва ҳам шартномавӣ бошад.

Дар натиҷаи таҳқиқот муаллиф хулосаи рисоларо таҳия кардааст, ки дар он натиҷаҳои таҳқиқоти илмии диссертационӣ, ки ҷанбаҳои назариявӣ ва амалӣ доранд, пешниҳоду тавсияҳои муаллиф дар ҳар як боб ва зербобҳо аз рӯи мазмун ва моҳияти рисолаи илмӣ дар маҷмӯъ инъикос ёфтаанд.

Ҳамзамон муаллиф дар робита ба рисолаи илмӣ авторефератро тибқи талаботи муқарраргардида таҳия кардааст, ки онҳо байни ҳам мутобиқати дохилию мантиқӣ доранд.

Эродҳо ба диссертатсия. Дар баробари дастовардҳо дар диссертатсия баъзе масъалаҳои баҳснок ва ҳалталаби зерин чой доранд:

1. Унвонҷӯ дар қисми мукаммал гардонидани қонунгузорӣ ворид намудани тағириу иловаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда, манзур мекунад, ки бо мақсади рушди минбаъдаи соҳаи сугурта, аз чумла сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳукуки граждании соҳибони воситай нақлиёти автомобилий ва муайян намудани вазъи қунунӣ, мушкилотҳо, роҳҳои ҳалл ва дурнамои ин соҳа зарурият пеш омадааст, ки «Стратегияи рушди соҳаи сугурта дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳия ва қабул карда шавад (саҳифи 16 диссертатсия). Ба мақсад мувоғиқ аст, ки ба саҳми аъзои шуори диссертатсонӣ унвонҷӯ моҳияти ин ҳуҷҷаттро пурра шарҳ медод.

2. Дар муқарароти панҷуми нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда марҳилабандии рушди сугуртаи мазкур баҳснок аст (саҳифаи 16-17 диссертатсия). Зоро марҳилаи дуюмро пурра баъд аз соли 1996 муқаррар кардан ҳусусияти марҳилаи муосирро ифода намекунад. Аз 10 июни соли 1996, таҳти №244 қарори Ҳукумати ҶТ «Дар бораи сугуртаи давлатии ҳатмии масъулияти шаҳрвандии соҳибони воситай нақлиёт» қабул шуда, то қабули қонун як тартибу талабот буд. Бо қабули қонуни алоҳида марҳилаи нави рушди ин сугурта оғоз шуд. Монополияи корхонаҳои давлатӣ аз байн рафт, дар соҳа рақобат пайдо шуд. Аз ин рӯ, меҳоҳам фикри шахсии муаллифро оид ба масъалаи мазкур шунавам.

3. Пешниҳоди унвонҷуй ҷиҳати ҳамроҳшавии ҷумҳурӣ ба низоми “Корти сабз” ба асоснокнамоии бештар ниёз дорад (саҳифаи 82 диссертатсия). Бо дарназардошти вазъи сиёсӣ ва геополитикии муосир, муаллиф манфиатнокии ин низомро барои Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд бештар шарҳ медод.

4. Зербоби сеюми боби дуюм ҳукуқ ва уҳдадориҳои тарафҳои шартномаи сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳукуки граждании соҳибони воситай нақлиёти автомобилий ном дошта бошад ҳам, диссертант асосан ба ҳукуқ ва уҳдадориҳои сугурташаванда таваҷҷуҳ карда, масъалаи

хукуқу уҳдадориҳои сугуртакунанда мавриди тадқики даҳлдор қарор нағирифтааст (саҳифаи 139-159 диссертатсия).

5. Муаллиф ду намуди ҷавобгариро – рӯёниданни зиён ва пардоҳти ноустуворонаро ҷудо намуда, асосан ҷавобгарии тарафҳоро дар шакли пардоҳти ноустуворона тадқик намудааст (саҳифаи 160-170). Ба андешаи мо на ҳама пахљуҳои ҷавобгарӣ дар шакли рӯёниданни зиён тибқи шартномаи сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии хукуқи граждани соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий тадқик гардидааст. Масалан, агар дар шартнома ҷавобгарӣ дар шакли ноустуворона пешбинӣ нагардида бошад, ҳусусиятҳои ҷуброни зиён дар доираи шартномаи сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии хукуқи граждани соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий бояд тадқик мегардид.

Эродҳое, ки дар боло зикр шудаанд аз лиҳози илмӣ мубоҳисавӣ буда, ба комил будани рисола таъсири манғӣ намерасонанд. Онҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки масъалаҳои баррасикардаи муаллиф мубрам буда, метавонанд диққати муҳаққиконро ба ҳуд ҷалб намояд.

**Қисмати хотимавии такриз - ҳулоса.** Рисолаи баррасигардида аз лиҳози мубрамият, ном ва нақшаи мавзуъ, муқаддима, бобҳо ва зербобҳо, ҳулосаю сарчашмаҳо, пайдарҳам бо услуби илмӣ таҳия гардидааст. Дар он ақидаҳои гуногуни илмӣ, қонунгузорӣ ва таҷрибаи хукуқтатбиқнамоӣ таҳлил гардида, ҳулосаҳои муҳим ва тавсияҳои муфид ҷиҳати такмили қонунгузорӣ манзур шудааст.

Дар маҷмуъ, диссертатсияи Муминзода Орифҷони Сафо дар мавзуи «Проблемаҳои танзими сугуртаи ҳатмии ҷавобгарии хукуқи граждани соҳибони воситаи нақлиёти автомобилий тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба талаботи «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 қабул гардидааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он Муминзода Орифҷони Сафо сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои хукуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.03 - хукуқи граждани; хукуқи соҳибкорӣ; хукуқи оиласвӣ; хукуқи байналмилалии ҳусусӣ мебошад.

Тақриз дар асоси муқаррароти мавҷуда, хусусан банди 72 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 қабул шудааст, таҳия ва манзур гардидааст.

Доктори илмҳои ҳукуқшиносӣ, профессори кафедраи ҳуқуқи иқтисодӣ, молиявӣ ва зиддикоррупсионии факултети менечмент ва ҳуқуқи иқтисодии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон,  
Арбоби илм ва техникаи Ҷумҳурии Тоҷикистон

Исмоилов Ш.М.

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон,  
734067, ш. Душанбе, кӯчаи Наҳимова 64/14  
Тел.: (+992 237) 231-08-37, 231-02-01.  
E-mail: Feit-2012@mail.ru http://www.feif.tj

«Имзои Исмоилов Ш.М.-ро тасдиқ мекунам»  
Сардори шӯъбаи кадрҳо ва корҳои маҳсуси  
Донишгоҳи давлатии молия  
ва иқтисоди Тоҷикистон



Шарипов У.А.